

Рӯзнома аз соли 1924 чоп мешавад

Номҳои пешинан рӯзнома: «Овози тоҷик камбагъ» (соли 1924),
«Овози тоҷик» (содҳон 1924-1931), «Ҳақиқати Ўзбекистон» (содҳон 1931-1940),
«Ўзбекистон сурх» (содҳон 1950-1964), «Ҳақиқати Ўзбекистон» (содҳон 1964-1991).

14
май
соли 2022
Шанбе
№ 39 (14844)

сайт <http://ovozitoj.uz/>,
e-mail:
ovozitoj@mail.uz,
ovozit@list.ru

Фикри депутат

ДАР ГАЛЛАКОРӢ МЕХАНИЗМИ БОЗОР ҖОРӢ КАРДА МЕШАВАД

Солҳои охир дар кишварамон беш аз 160 корхонаи бузурги хусусии истеҳсоли дон бо иқтидори 3 миллион тонна ба кор шурӯй кард. Соли сипаригардида дар мамлакатамон қарib 3,5 миллион тонна орд истеҳсол карда шуд. Аз ин 50 фоизашро корхонаҳои хусусӣ истеҳсол кардан. Имрӯз ҳолати иқтисодиёти бозор тақозо менамояд, ки соҳтори истеҳсоли дон беш аз пеш такмил дода шавад.

ИСЛОХОТ ДАР ФАРГОНА БА НАТИЧАБАХШӢ САР КАРД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ба мақсади шинос шудан бо рафти ислоҳот дар маҳалҳо ва зиндагии аҳолӣ 12-13 май дар вилояти Фарғона шуд.



Дар рӯзи дуюми сафар дар шаҳри Фарғона бо иштироки сарвари давлат бинонбар маъсалаҳои рушди иҷтимоӣ-ву иқтисодии вилояти Фарғона чамъомад ба амал омад.

Ба туфайли ўදабарӣ ва меҳнатдӯстӣ Фарғонагӣ натиҷаҳои назаррас ба даст оварда мешаванд. Аз ҷумла, дар тӯли соли охир беш аз 10 ҳазор корхонаҳои курд созмон дода шуданд. Содирот 44 фоиз ағзуза, ба 801 милион долгар расид.

Корхонаи «Қвадр»-и Қувайӣ аз хисоби сармоязурори 70 милион доллар истеҳсоли шишина соҳтмонро бо иқтидори солони 22 миллион метри муррабаҳо ба роҳ монд. Дар корхонаи «Глобал текстил инфинити»-и Қўштеппа лоҳиа ба мабlagъи 120 милион евруп оид ба истеҳсоли маҳсулоти тайёри нассобӣ амали мешавад. Корхона дар сеноҳаи чорум ба истифода дода шуда, 3000 чойи нави кор фароҳам мөорад.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар вилоят бо иштироки масъулии қабулҳои сайдер баргузор гардида, аксари маъсалаҳои дар онҳо матраҳшуда дар маҳалҳо ҳаллу фасл мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

Сарвари давлат қайд кард, ки дар ободонии маҳаллаҳо ҳар ҷо маъсалаҳои иҷтимоӣ соҳибкорон тақиҳои мешаванд.

– Мое аз сафар ба ин ҷо қабули шаҳрвандонро ташкил қардем. 45 фоизи муроҷиати аҳолӣ дар маҳалҳои мешаванд.

</div

БАҲРИ ЧАМЬОВАРИИ РИЗҚИ РЎҶӢ

Дар вилояти Чиззак оид ба тайёрии
техника ба мавсими галладаравӣ
семинари аёнӣ баргузор гардид.

Дар он таъқид шуд, ки
соли чорӣ қишварони
вилоят барои хосил ба
ланду дилҳо рӯннедан аз
93 ҳазору 500 гектар майдони
замин, ки тирамохи
соли гузашта тухмии галла
кошта буданд, азму кӯшиш
доранд. Имсол дар назар
аст, ки дар мавсими галла
даравӣ 304 комбайнҳо иш-
тироқ намояд.

То ҳозир дар қаламрави
вилоят наздик ба 150 адад
комбайнҳо мавҷуданд, ки
зимни санҷиҷо баҳри таъми
хариданни қисмҳои эҳтиётӣ,
ба мисли батареяҳо акумуляторӣ,
маводи сӯҳт, филтрнавуқӣ ва
хидматрасонҳои дигар 12
миллиарду 954 million
сӯм маблағро талаб карда
буд.

Инак, то ҳол барои ба
сомон расонидани ин қабил
корҳои таъмиру тарими
техникаҳои галладаравӣ
кариб 10 миллиард сӯм ҳарҷ
гардид.

Танҳо дар тасарруфи
ноҳияи Дӯстлик 372 ҳочагӣ
фермерӣ фаъолият мекунад.
Ба техникаҳои ЧММ «Дӯстлик Агросервис МТП»
хидмат мерасонад. Ба мак-
сади муташаккилона гузар-
нидан мавсими галла дар
ноҳия 26 гурӯҳ ташкил кар-
да шудааст, ки ба ин ҳайат
ходимони шӯбайи корҳои
доҳили, бонку молия ва
ка-
даст шомиланд.

Анорбой НАЗАРОВ,
хабарнигори
«Овози тоҷик».
Вилояти Чиззак.

Бо ташаббуси Вазорати фарҳанги Ўзбекистон дар толори
Донишкадаи миллии санъати мусикии Ўзбекистон ба номи Юнус
Раҷабӣ ба муносабати 12 май – Рӯзи Шашмақом, ки дар
Тоҷикистон ба таври васеъ таҷлил мешавад, барномаи консерти
таҳти мавзӯи «Пули дӯстӣ» баргузор шуд.

БА “РӮЗИ ШАШМАҚОМ”-И ТОҶИК

Пеш аз оғози ҷорабинӣ сафари Тоҷикистон дар Ўзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода, Ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, мусикиинос Абдували Абдурашидов, мувонии ректор оид ба корҳои таълими Донишкадаи миллии санъати мусикии Ўзбекистон Азизҷон Зокиров, директори Маркази миллии санъати макоми Ўзбекистон Собиҷон Бегматов ва ҳунарманди маъруф аз ИМА Рошел Рубинов дар бораи дӯстии абадии ҳаљҳои тоҷику ўзбек ва муштарақоти санъати фарҳанги ду миллат суханронӣ карданд.

Дар ҷорабинӣ арбобони маъруфи санъат, устодон, донишҷӯён ва муҳисинон санъати маком ширкат карданд. На-
мунаҳои бехтарини мусикии классикии ҳалқои тоҷику ўзбек аз тарафи устодо-

ну донишҷӯёни донишкадаи мазкур иҷро карда шуд.

Ҳамчунин, дар давоми ҷорабинӣ са-
фир А. Раҳмонзода бо роҳбарияти До-
нишкадаи миллии санъати мусикии
Ўзбекистон ва роҳбари Маркази мил-
лии санъати макоми Ўзбекистон доир
да тақвият додани ҳамкориҳо мињав-
да мулқот намуд. Илова бар ин, ў бо
фаъолияти Донишкадаи миллии муси-
кии Ўзбекистон ва имкониятҳо, ки
дар он ҷо фароҳам оварда шудааст,
шиннос шуда, аз осорҳонаи академик
Юнус Раҷабӣ дидан кард. Қобили зикр
аст, ки дар донишкада ду нафар шаҳр-
вандони Тоҷикистон низ таҳсил меку-
нанд.

Н. НОДИРОВА,
хабарнигори «Овози тоҷик».



Гармхоне, ки дар ҳудуди маҳаллаи «Оби ҳаёт»-и ноҳияи Берунии Ҷумҳурии Қаро-
калпекистон бо усули гидропоникӣ фаъолият мебарад, қуввати соле истехсоли 800
тонна махсулотро доро мебошад.

Ин ҷо қарib 60 нафар аҳолии маҳаллий бо қор таъмин шудаанд. Ахлоҳ помидо-
роҳо гармхона ба гайр аз Қароқалпекистон дар асоси шартнома бу вилоятоҳо дигар
тиҷроҳи ҷумҳури расонда мешавад. Рӯзҳои наздик бори аввал ба Русия содироти по-
мидори гармхонаро амалий карданианд.

Дар сурат: дар гармхона.

Суратгир: М. ҲАБИБУЛЛОЕВ (ЎЗА).

МУТТАҲИДӢ – ОМИЛИ МУҲИМИ МУҚТАДИРИ

Ўзбекистон мамлакати сермиллат аст. Дар он намояндагони беш аз
130 миллату ҳалқият аҳлона кору зиндагӣ мекунанд. Ҳанӯз аз солҳо
аввали истиқололият роҳ қушодан ба қушодадӣ ба рivoҷ додани
маданияти инсонпарварӣ, таъмини ҳамҷӯҳатӣ байнимилливу
конфесияҳои динӣ, мустаҳкамсозии муносабати байнijodgarии
ҳалқо дар ҷамъият, сарғон назар аз миллат ва съётиқод таъмини
яқхелагии ҳуқӯқ ва имкониятҳои шаҳрвандон, тарбияи авлоди ҷавон
дар рӯҳи муҳаббату садоқат ба Ватан ва аризишом милии
уумииинсонӣ яке аз саҳмҳои устувори сиёсати давлатии Ҷумҳурии
Ўзбекистон муайян гардидаast.

Ҳалиҳои гунонгумиллате, ки дар ин сар-
замин үмр ба сар мебаранд, сиёсати Прези-
дентамонро оид ба соҳаи муносабатоҳо бай-
нимилли дастирӣ намуда, баҳри равнаки
ин мамлакат аз таҳти мекунанд, дар ривоҷи ҳарҷиҳати онҳо мегузоранд.

Яке аз созмонҳо, ки сиёсати миллиро
бевозosa ба амал таҷбик менамояд, Қумитai
муносabatohi bainimillli va rivojtaҳo
dustona bo mamlakatoҳo horiҷi nazið De-
voni Vazirioni Ҷumҳuриi Ӯzbekestiон xisob
mehbobbad.

Қумитai mazkur 19 mayi soli 2017 bino
ba farmoni raқами 5046-у. Presidenti
Ҷumҳuриi Ӯzbekestiон dar zamani Markazii
bainimillli ҷumҳuriyati omvomasi namid. Mâzmu-
niyati Presidenti Ҷumҳuriyati rušdi Ӯzbekestiонi
Nâv dar "Soli gironimošti inson va
maҳallai faъol" bâxshida ba faъoliatni
muносabatohi bainimillli va rivojtaҳo
dustona va farhangiā mafriyati
Ӯzbekestiон bo kishvarxi ҳorij arzi xâst
mehbobbad.

Кумitai mazkur 19 mayi soli 2017 bino
ba farmoni raқami 5046-у. Presidenti
Ҷumҳuriyati omvomasi namid. Mâzmu-
niyati Presidenti Ҷumҳuriyati rušdi Ӯzbekestiонi
Nâv dar "Soli gironimošti inson va
maҳallai faъol" bâxshida ba faъoliatni
muносabatohi bainimillli va rivojtaҳo
dustona va farhangiā mafriyati
Ӯzbekestiон bo kishvarxi ҳorij arzi xâst
mehbobbad.

12 майи соли равон дар Agenti аҳбор ва
коммуникasiyati omvomasi namid. Mâzmu-
niyati Presidenti Ҷumҳuriyati rušdi Ӯzbekestiонi
Nâv dar "Soli gironimošti inson va
maҳallai faъol" bâxshida ba faъoliatni
muносabatohi bainimillli va rivojtaҳo
dustona va farhangiā mafriyati
Ӯzbekestiон bo kishvarxi ҳorij arzi xâst
mehbobbad.

Дар ҷорабинӣ роҳбарият ва ходимони
Қумita, namoyandagoni markazxoi madanii
milili, 38-to ҷamъiyati dӯstӣ va 38-to ҷamъiyati
hamwatanonamondar xorich hamkor mene-
moad.

Тавре taъkiddi Ӯzbekestiон, imrӯz-e
kumita dar ҷamъiyati omvomasi namid. Mâzmu-
niyati Presidenti Ҷumҳuriyati rušdi Ӯzbekestiонi
Nâv dar "Soli gironimošti inson va
maҳallai faъol" bâxshida ba faъoliatni
muносabatohi bainimillli va rivojtaҳo
dustona va farhangiā mafriyati
Ӯzbekestiон bo kishvarxi ҳorij arzi xâst
mehbobbad.

Изҳор карда шуд ҳаракатоҳо дуор ба боз
ҳам taқmili doddani soxtoҳi dastirrii mar-
kaҳzoi madanii milili az ҷonibii dastavat
sama ҳarbiy. Dar ba vaziři hoxa tajzii
"Xarita roh" oidi ba amal barovardani kon-
sensiyati siёsati davlati Ҷumҳuriyati Ӯzbe-
kestiон binobari soҳa muносabatohi bainimil-
lli dastona va farhangiā mafriyati
Ӯzbekestiон bo kishvarxi ҳorij arzi xâst
mehbobbad.

Изҳор карда шуд ҳаракатоҳо дуор ба боз
ҳam taқmili doddani soxtoҳi dastirrii mar-
kaҳzoi madanii milili az ҷonibii dastavat
sama ҳarbiy. Dar ba vaziři hoxa tajzii
"Xarita roh" oidi ba amal barovardani kon-
sensiyati siёsati davlati Ҷumҳuriyati Ӯzbe-
kestiон binobari soҳa muносabatohi bainimil-
lli dastona va farhangiā mafriyati
Ӯzbekestiон bo kishvarxi ҳorij arzi xâst
mehbobbad.

As rӯy iiroz irozi hoxa tajzii Ӯzbekestiон
dar "Soli tajkimi rivojtaҳo" dastirrii mar-
kaҳzoi dastona va farhangiā mafriyati
Ӯzbekestiон bo kishvarxi ҳorij arzi xâst
mehbobbad.

М. ШОДИЕВ,
mukhabiri "Oвози тоҷik".

БА “РӮЗИ ШАШМАҚОМ”-И ТОҶИК

Карори Президент – дар амал

ВАРЗИШГАРОН «ФОНДИ ТИЛЛОЙ»-И МИЛЛАТ

Мувоғики қарори сарвари давлат
az 5-уми ноября соли 2021 «Дар
бораи Барномаи рушди
фаъолияти муассисаҳои
варзиши тоҷлими то соли 2025»
дар вилояти Самарқанд низ оид
ба варзиш корҳои ibragtash ба
фарҷом расида, мақсади асосӣ
омодагӣ ба Бозиҳо олимпик, ки
соли 2024 дар Фаронса баргузор
мешавад, мебошад.

**Мусоҳиби мадори
сарвари варзиши тоҷлими
то соли 2025**

Мусоҳиби мадори сарвари варзиши тоҷлими
то соли 2025

Мусоҳиби мадори сарвари варзиши тоҷ

Дар мавзўи муҳим

ФАРИБИЙ КҮЙИ САХТ АСТ...

Танҳо аз хатмкардагони як мактаб 17 нафар дар муҳочирати меҳнати вафот кардаанд

Аввалин бор бо вожаҳои мусоифир, фариб, сафар, муҳочир, ҳичрат... замони таҳсил дар мактаб шинош шудаанд. Ҳарчанд устодон маънои калимаҳоро шарҳ додаанд, аз сабаби ҳаётни ҳушбахтони замони наврасӣ, ки дар канори модару оғуши пурмехри падар мегузашт, дар зери ин сунҳонҳо чӣ қадар дардум гарм, ранҷи азоб, мушкилию машиқат ниҳон буданашро ҳис намекарданд.

Дар lugat калимаҳои муҳочир, муҳочират, ҳичрат маъноҳои чӯдо шудан аз ватан ба ҳонумон, тарки ватан, кӯчидан аз ҷойӣ ба ҷойе мешаҳоманд.

Калимаҳои сафар, мусоифир маънои аз ҷойе ба ҷойе рафтанд, сафаркунандаро дарод. Дар навишти форсӣ сафар ба син (се), фо (фе), ро (ре) навишти мешавад, ки бузурғон ин ҳарфкоро чӯни шарҳ додаанд: с – саҳарҳозӣ, ф – фоидон бурдан, р – роҳат дидан (ризоид...).

Шаҳрвандонеро, ки бо массади меҳнат кардан ба дигар қишишҳо сафар мекунанд, мусоифорони меҳнати номем мантиқан дуруст аст.

Соҳлиҳо 90-уми асри XX шароити зисти мардум душвор буд, дар мағозаҳо масҳулати асосни ҳӯрӯқорӣ, орду равған аз рӯйи мезӯр таҳсил мешуд, лигар маҳсулот ҳам камёбӯ кимат буда, сафи бекорон низ Ҳӯрӯқорӣ, Ҳалқи ҳаётдӯст, бунёдкор, онлапарвари маддани ҳам, ҳарфкори миёнд.

Рӯзи ба нишастан насиби қасҳ, ҳадисест саҳех, Натавон мурд ба ҳорӣ, ки ман ин ҷо зодам.

Ҳушбахтона, аксариюни мусоифорони меҳнатӣ «ҳакки ҳудро аз даҳони шер» бошад ҳам гирифта, мансиз, ҳона дар тӯй, маърқа кардан варди истоданд. Вале мутаассифон, ҳастандон инҳое, ки дар мусоифорат, дур аз волидайнӣ меҳрурон, ҳамсару фарзандон, бардорону пайвандон дар ҳолатҳои гуногӯн, ғарҷиҷашимишӣ «дар ғарбӣ ҷон ба саҳӣ» ба Ҷоноғарин таслими намуда, орзӯҳо ширини ҳудро ба ҳок бурданд. Падару модар, ҳамсару пайвандонро ба ҷашини ашкрезону ҳалқи ҳуҷакон ғузӯштанд, фарзандон ҷитим монданд. Ҳуҷор дуруст, фармудаанд, ки «ҷигарҳо ҳун шавад то я қисар мисли падар ғардад». Боз гуфтаанд, ки «оташа фирӯз аз оташаҷонан сӯзандаро мешавад».

Мехостам мұхтасар аз ҷавонмардона дар мусоифорат ғавтидан дехоти Тирғарони Ҳӯгариш, ки шогирдони як мактаб – мактаби рақами 7-уми ноҳияи Сариосиб буданд, ёдовар шавад.

Сайфолло Чульбакулов моҳи августи соли 1976 таваллуд шудааст, нахуст-фарзанд буд, мактабро бомувафқаи-

ят хатм намуда, факултai иқтисодиёти Дошишкадаи ҳоҷагии қишилӯки Тоҷикистонро хатм кардааст. Сайфулло ҷавони ором, ботамкин, падарни се нафар ғарзанд буд. Соли 2001 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор вафот кардааст.

Абдуҷаббор Самеев соли 1952 ба дунё омадааст. Пас аз ҳатми мактаб дар техникии сафари Тирмиз таҳсил намуд. Ҳидмати ҳарбӣро дар сафи Қувваҳои Мисаландаро итифоқ дар Венгрӣ ғузаронидаст. Асосан дар соҳаи сафдо мекнҳадар, мадди ҳуҷӯшҳо, дилеб, кордон буд. Ҳоҳи сентябр соли 2002 дар Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Гоҳшемонандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург, шабона вакти аз кор бағаштанд аз дасти ғурӯҳи авбошон ба ҳолатҳои гуногӯн, ғарҷиҷашимишӣ «дар ғарбӣ ҷон ба саҳӣ» ба Ҷоноғарин таслими намуда, орзӯҳо ширини ҳудро ба ҳок бурданд. Ҳалқи ҳаётдӯст, бунёдкор, онлапарвари маддани ҳам, ҳарфкори миёнд.

Ҳуҷор дуруст, фармудаанд, ки «ҷигарҳо ҳун шавад то я қисар мисли падар ғардад». Боз гуфтаанд, ки «оташа фирӯz аз оташаҷонан сӯзандаро мешавад».

Бояд чӯ оссие зӣ пайдо донса рафт. Бинобар ин, аз аномони асри XX Ҳушрвандон ба массади таъмини оилаву рӯзгор аз ҳоҷиҳати нек ба ҷигар давлатҳо, аз ҷумла, ба Ҷуғарони сафар карда, мекнҳад дар мусоифорати иктиҳор намуданд, ки ин ҳам ғарфмудаи мӯаллими аҳлоқ низ ҳаст:

Рӯзи ба нишастан насиби қасҳ, ҳадисест саҳех, Натавон мурд ба ҳорӣ, ки ман ин ҷо зодам.

Ҳушбахтона, аксариюни мусоифорони меҳнатӣ «ҳакки ҳудро аз даҳони шер» бошад ҳам гирифта, мансиз, ҳона дар тӯй, маърқа кардан варди истоданд. Вале мутаассифон, ҳастандон инҳое, ки дар мусоифорат, дур аз волидайнӣ меҳрурон, ҳамсару фарзандон, бардорону пайвандон дар ҳолатҳои гуногӯн, ғарҷиҷашимишӣ «дар ғарбӣ ҷон ба саҳӣ» ба Ҷоноғарин таслими намуда, орзӯҳо ширини ҳудро ба ҳок бурданд. Падару модар, ҳамсару пайвандонро ба ҷашини ашкrezону ҳалқи ҳуҷакон ғузӯштанд, фарзандон ҷитим монданд. Ҳуҷор дуруст, фармудаанд, ки «ҷигарҳо ҳун шавад то я қисар мисли падар ғардад». Боз гуфтаанд, ки «оташа фирӯz аз оташаҷонан сӯзандаро мешавад».

Мехостам мұхтасар аз ҷавонмардона дар мусоифорат ғавтидан дехоти Тирғарони Ҳӯгариш, ки шогирдони як мактаб – мактаби рақами 7-уми ноҳияи Сариосиб буданд, ёдовар шавад.

Сайфолло Чульбакулов моҳи августи соли 1976 таваллуд шудааст, нахуст-фарзанд буд, мактабро бомувафқаи-



Фирӯз ҳидмати тибии босифат нишон дошуд...

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди беланазирашро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Гоҳшемонандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст, далеру дилебу баландхиммат, падари 3 нафар фарзанд буд. Моҳи априли соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷойи кор ғавтидааст.

Ҳатмкунандаро мактаби мазкур Фазлидин Шоқиров истедоди белanaziraшро «бо ҳуд бурд» – 1981-2018. Ҳуҷатро мактабро ба баҳоҳо айло ҳатм намуд. Даҳсанҷати навозандагандаро Ҳуҷонӣ ҷавони сафари 1968 зода шуда, пас аз ҳатми мактаби ҳарбӣро дар Қишиви Ҳабаровск адо ба кардааст. Дар шаҳри Владимирии Рӯsия таҳсил намудааст

